



Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст!

БЕШКЕҶИ

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав

Рӯзнома аз соли 1999 нашр мешавад

№03-04 (273), 18 Феврали соли 2020

Дар ин шумора:

ТАСДИҚИ РАМЗИ «30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»



Саҳ. 2

ПАЁМ - РАҲНАМУНСОЗ БА ФАРДОИ ДУРАХШОНИ ЗИНДАГӢ



Саҳ. 3

ОБОДКОРИЮ СОЗАНДАГӢ БА ХОТИРИ ОЯНДАИ ДУРАХШОН



Саҳ. 4

ЧАРО МАСЪУЛИН БА ТОЗАГИИ ГИРДУ АТРОФИ ШАҲРАК ЭЪТИБОР НАМЕДИХАНД?



Саҳ. 5

23-ФЕВРАЛ РӮЗИ ҚУВВАҶОИ МУСАЛЛАҲ



Саҳ. 6

ҶОНИБДОРӢ АЗ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ҲИМОЯ АЗ МАНФИАТҶОИ МИЛЛИСТ!

Имрӯзо барои мардуми шарифи кишварамон давраи хеле пурмаҳсул мебошад, яъне, дар давраи баргузори интихобот ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ, ки яке аз шакли беҳтарини демократия буда, иштироки бевоситаи мардум дар идораи давлат мебошад, қарор доранд.

Интихобот ифодаи олии бевоситаи халқ изҳори озодона ва ихтиёрии иродаи интихобкунандагон буда, бо таври демократӣ озоду шаффоф баргузор намудани он яке аз вазифаҳои асосии аҳли ҷомеа маҳсуб мегардад.

Интихобот ҳамчун маъракаи муҳими сиёсӣ аз ҳар як шаҳрванди кишвар ба хотири рушди ободии фардои мамлакат ва осоиши наслҳои оянда, фарҳанги баланди сиёсӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва масъулиятшиносиро тақозо мекунад.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти сиёсӣ дар таҳкими давлати соҳибхитӣ, демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ягона, ки баҳри беҳбудии аҳли ҷомеа нигаронида шудааст, фаъолияти густурда дорад.

Яке аз хизматҳои бузурги Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар таҳкими давлатдорӣ тоҷикон дар он аст, ки дар давраи хеле ҳассоси таърихи навини миллат мардумро дар меҳвари як мафкураи созанда муттаҳид намуд ва ба муҳолифату даргириҳои фоҷибори сиёсӣ хотима бахшид.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон имрӯз тамоми нерӯҳои солими ҷомеаро дар сафҳои худ муттаҳид намуда, бо мақсади зина ба зина баланд бардоштани некӯахлоқии халқ, рушди иқтисод дар заминаи шаклҳои гуногуни моликият таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон таъсис дода шуда, барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадаф фаъолият намуда истодааст.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳизби раҳнамои ҷомеа буда, вазифаҳои ҳар як шаҳрванд, аъзои ҳизбро дар самти пойдорӣ истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, рушди устувори иқтисодӣ сафарбар намуда истодааст.

Дар ин ҷода мо, фаъолони ҳизб қорҳои тарғиботиро дар байни сокинон ҳамарӯза ба роҳ монда, боварии мардумро бештар ба ояндаи неку дурахшони кишварамон равона намуда, ба солимии маънавии ҷомеа диққати ҷиддӣ зоҳир менамоем.

Бо гузашти солҳо Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба нури тавоно ва созандаи ҷомеаи навини кишварамон табдил ёфта, ҳамчун қувваи пешбаранда ва пешоҳанги ҷомеа дар доираи татбиқи барномаҳои худ ба таҳкими нури иқтисодии кишвар, таъсиси ҷойҳои

нави қорӣ ва муҳимтар аз ҳама ба беҳтар гардидани сатҳи сифати зиндагии мардум мусоидат намуда истодааст.

Имрӯз ҳар яки мо аъзои ҳизб дарк намудем, ки аъзои ташкилоти ҳизбӣ бу-

Маҷлиси Оли ва Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 4 декабри соли 2019, таҳти №1380 интихоботи давлатӣ



дан ин масъулият аст ва мо масъулон онро ба хубӣ дарк намуда, дар фаъолияти ҳамарӯзаамон дар доираи имконияту салоҳиятҳоямон барои пешрафти кишварамон дар амал татбиқ намуда истодаем.

Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи баромадҳо ва мулоқотҳояшон таъкид бар он доранд, ки ҳизби мо ҳизби мардумист, ҳалли мушкилоти шаҳрвандон, иҷрои масъалаҳои ба миёнгузоштаи онҳо онҳо яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мо ва робита бо мардумро яке аз вазифаҳои асосии мо, ҳизбиён дастур доданд.

Ҳамаи сохторҳои ҳизб ин дастури Сарвари ҳизбро роҳнамои фаъолияти худ дониста, шарҳу тавзеҳи дуруст ва саривақтии иқдомоту ташаббусҳои созандаи роҳбарияти мамлакат, ҷиҳати ба қорҳои созандагиву бунёдқорӣ раҳнамун сохтани сокинон, таъмини робитаро бо мардум тақвият бахшида, бо ин васила обрӯ ва нуфузи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро дар ҷомеа боз ҳам боло бурда истодаанд.

Имрӯзо дар кишварамон маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилон ба

нави Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ рӯзи 1 марти соли 2020 таъин гардид.

Бо мақсади дар доираи қонун ошқору шаффоф ва тибқи меъёрҳои демократӣ баргузор гардидани ин чорабинии муҳими сиёсӣ аъзои ҲХДТ дар ноҳия омодагии ҷиддӣ дида барои дар доираи қонун баргузор гардидани интихобот Ситодҳои пешазинтихоботии ҳизбӣ таҳия ва тасдиқ гардида қорҳои тарғиботиву фаҳмондагиву дар байни интихобкунандагон роҳандозӣ гардида истодааст.

Ҷиҳати иштироки фаъл дар интихобот Барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун барномаи амал ба роҳбарӣ гирифта, Барномаҳои пешазинтихоботии номзадҳо ба вакилии ҳамаи зинаҳои мақомоти намояндагии аз ҷониби Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон пешбарӣшударо дар асоси он таҳия намуда, дар байни интихобкунандагон тарғибу ташвиқи он ба роҳ монда шудааст.

Барномаҳои пешазинтихоботии вакилони ҳамаи зинаҳои намояндагӣ ҷиҳати вусъат бахшидан ба қорҳои созанда-

(Идома дар саҳ. 3)

Обу ҳаво	Сешанбе 18.02.2020	Чоршанбе 19.02.2020	Панҷшанбе 20.02.2020	Ҷумъа 21.02.2020	Шанбе 22.02.2020	Якшанбе 23.02.2020	Душанбе 24.02.2020
	+8	+10	+15	+15	+16	+20	+20
	+4	+4	+8	+14	+9	+14	+16

ТАСДИҚИ РАМЗИ «30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»



Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи «30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро тасдиқ намуданд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз байни рамзҳои пешниҳоднамудаи рассомон, дизайнерон ва устодони До-нишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон рамзи «30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро тасдиқ намуданд.

Рамзи мазкур дар шакли мударвар таркиббандӣ шуда, давродаври он ба забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ «Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва рақамҳои «1991-2021» бо рангҳои зарҳалӣ навишта шудааст.

Дар қисми марказӣ рақами 30 бо ҳошия зарҳалӣ бо истифода аз рангҳои парчами миллӣ ва дар қисми болои рақам яке аз рамзҳои давлатдорӣ тоҷикон - тоҷ дар заминаи кӯҳҳои пурбарф ҷой дода шудааст.

Қисми поёни рақам ҳадафҳои страте-

гии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар гирифта, бо тасвири роҳи сеқабата, агрегати НБО, обпарто ва нақб - ифодагари дастовардҳои назарраси кишвар мебошанд.

Дар қисми мобайнӣ дарахтони сарсабз, дашту пуштаҳо ва боғҳо нишон-нае аз рушди деҳот буда, баёнги табиати биҳиштосои кишвар маҳсуб ме-ёбад.

Тоҷ, рақами 30, осмони соф ва кӯҳҳо аз фазои сулҳу суботи Тоҷикистони соҳибистиклол дарак медиҳанд.

Вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, воситаҳои ахбори омма метавонанд аз рамзи «30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» васеъ истифода баранд.

«БЕШКЕНТ»

ОЗМУН БО МАҚСАДИ ЭҶҶИ ФАРҶАНГИ ДАСТАРҶОНОРОЙ ВА ТАОМҶОИ МИЛЛӢ

Дар ноҳия баҳшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» бо ибтикори баҳши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия даври аввали озмуни «Дастарҳонорой» баргузор гардид.



АЗҶУДКУНИИ ЗАМИНҶОИ БЕКОРҶО-БИДА БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД

Беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳо ба мақсади зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия.



Шуъбаи кишоварзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав оид ба иҷрои қарори раиси ноҳияи Носири Хусрав аз 15 декабри соли 2012, № 451 ва қарори раиси вилояти Хатлон аз 02 ноябри соли 2012 №263 оид ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, №450 «Дар бораи барномаи давлатии азхудкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020» то имрӯз корҳои муайяне ба анҷом расондааст.

Бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои партов ва беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии онҳо яке мушкilotҳои мавҷудаи соҳаи кишоварзӣ буда, ҳалли он зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани ашхоси бекори аҳолии мебошад.

Толиббек Гулшероф мутахассиси шуъбаи кишоварзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба рӯзнома хабар дод, ки майдони умумии заминҳои ноҳия 81109 гектарро ташкил дода, аз он 14162 гектар заминҳои обӣ, 6722 гектар заминҳои кораи обӣ, 690 гектар боғот, 67461 гектар заминҳои таъиноти кишоварзӣ, 234 гектар заминҳои наздиҳавлиғӣ, 2009 гектар қангалу бешазор, 3121 гектар зери шабақаҳои обё-

риқунанда ва захбуру захқашҳо, 4387 гектар заминҳои ғайрикишоварзӣ ва ғайраро ташкил медиҳад.

Номбурда ҳамчунин иттилоъ дод, ки бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорҳобида ва азхудкунии заминҳои нав дар соли 2012, 36 гектар, соли 2013, 60 гектар, соли 2014, 70 гектар, соли 2015, 22-23 гектар, соли 2016, 60 гектар, соли 2017, 107 гектар ва солҳои 2018-2019 ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои холимонда дар назар дошта на-шудааст.

Мутахассиси шуъбаи кишоварзии ноҳия гуфт, ки барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо дар ин давра нақша дар масофаи 68 ҳазор куб (32 км) шабақаҳои обёриқунанда ва барои тоза кардани захбуру захқашҳо аз рӯи нақша 52 км буда, иҷроиши он 53 км, яъне 102%-ро ташкил медиҳад.

Инчунин таъмири истоғи обкашии мелиоративии МУЗ- Бешкент-2 аз рӯи нақша 3 адад, иҷроиши он 1 адад, яъне 33%-ро ташкил дода, зиёда аз 520 гектар ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар гардонидани шудааст. Дар соли 2018 бошад, ҳамагӣ дар масофаи 33 км шабақаҳои обёриқунанда ва 8,8 км захбуру захқашҳо байни хоҷагӣ тоза карда шудааст, гуфт Толиббек Гулшероф.

«БЕШКЕНТ»

Дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, раисони ҷамоатҳо, кормандони соҳаи тандурустӣ ва маорифи ноҳия занон ва ҷавонони фаъоли ноҳия иштирок намуданд.

Кадбонуҳои моҳири Ҷамоатҳои деҳоти ноҳия, Беморхонаи Марказии ноҳия, Беморхонаи №1, САҶШ-и ноҳия ва дигар бонувон аз ташкилоту муассисаҳои ноҳия бо риояи анъанаҳои миллӣ бо истифодаи сарфароии моҳирона ва ҳунармандона дастарҳон ораста намуданд, ки аз таомҳои миллӣ, нон ва кулчақанду ҳалвои ширини тоҷикӣ иборат буд.

Кадбонуҳои беҳтарини ноҳия, ки бо омодагии ҳамаҷониба ба ин озмун омада буданду ҳуҷумҳои миллӣ, кулчақанду нонҳои лазиз ва тарзи дуруст ораста намудани дастарҳонро пешкаши ҳозирин намуданд, мақбули иштирокдорони озмун гардид.

Ҷайати ҳақамон ба дастарҳони оростанаи муҳири моҳири ноҳия, ки воқеан ҳам ҷолиби диққат буду аз кадбонуи хуб будани ҳар бонуи ноҳия дарак медод, баҳогузори намуда, голибони даври нахустини

озмуни «Дастарҳонорой»-ро муайян намуданд.

Ҷамин тариқ дар озмуни мазкур кадбонуҳои моҳири Беморхонаи №1 сазовори ҷойи аввал гардиданд.

Ҷайати ҳақамон ба кадбонуҳои Ҷамоати деҳоти «Наврӯз» ҷойи дувум ва ба бонувони ҳунарманди баҳши фарҳанги ноҳия ҷойи сеюмро лоиқ дониста, голибонро бо Ифтихорномаҳо ва мукофотҳои пулии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардонданд.

Қайд бояд намуд, ки озмуни «Дастарҳонорой» бо мақсади дар амал татбиқ намудани амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 сентябри соли 2018 № АП -1140 баргузор гардид, барои эҷоди фарҳанги дастарҳонорой ва таомҳои миллӣ, ҳамчунин бо сарфароии моҳирона сифати ороستاني дастарҳон дар тӯю маърақаҳо барои ҳар шаҳрванди ҷумҳури имконият фароҳам меорад.

«БЕШКЕНТ»

гиву бунёдкорӣ пеш аз ҳама ба ҳалли масоили мавҷудаи иҷтимоӣ, дастгирии кишроҳи ниёзманди ҷомеа дар доираи Аксиаи «Яқоя ҳал мекунем!» барои боз ҳам эътибори бовари халқро нисбати Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бештар намудан аз шаклу усулҳои муосир истифода бурда мешаванд.

Яке аз ҳадафҳои ҲХДТ пешгирии аз омилҳои хатарнокӣ таъсиррасон ба мафкураи миллии ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки сохторҳои ҳизбӣ буда, сафҳои ҳизб аз ҳисоби ҷавонони болаёқату умедбахш мунтазам меафзояд.

Зеро Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҷавонро неруи созанда, бозғамӣ ва сармояи пайдори инсонӣ мешуморад ва ба онҳо таъя мекунад.

Ҷавонони имрӯза бо ҳудоғоҳиву ҳеҷтаншиносӣ ва дарки баланди масъулияти ватандӯстӣ, ҳимояи манфиатҳои миллии ва арзишҳои бунёдӣ дар партави ғояҳои наҷибу созандаи Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, мухтарам, Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид гардида, дар баробари ҳамаи таҳдиду хатарҳо ба фазои фарҳангиву сиёсии ҷомеа дар ҳифзу ҳимояи сулҳу субот ва яқдили мардуми шарифи Тоҷикистон

қарор доранд.

Вазифаи муқаддаси мо, ҳизбиён аз он иборат аст, ки дар тарғиби ғояҳои созандаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, ки аз дастури супоришҳои Раиси муаззами ҳизб, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегиранд, мардумро ҳарҷи бештар огоҳ намоем, онҳоро ба роҳи расидан ба фардои нек сафарбар намоем.

Тарғиби сиёсати дурандешонаи Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон маъноӣ тарғиби ғояҳои давлатдориро дорад, зеро сиёсати Роҳбари азизу мӯътабарӣ

ҲХДТ ифодагари манфиатҳои миллии ва пешбурди ҳаёти ҷомеа аст

Мутмаин ҳастам, ки дар пешрафту шуқуфои Тоҷикистони азиз ҳар як сокини кишвар барои ояндаи дурахшони фарзандон масъулияти бештар эҳсос намуда, дар маъракаи муҳими сиёсӣ, интихобот фаъолона иштирок менамояд ва барои ҳимоя аз манфиатҳои миллат аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҷонибдорӣ менамояд.

Нишонзода Даврон Назаралӣ,
узви КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

Бардошт аз Паём

ПАЁМ - РАҲНАМУНСОЗ БА ФАРДОИ ДУРАХШОНИ ЗИНДАГӢ

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии кишвар аз 26-уми декабри соли 2019 ба як қатор масъалаҳои калидии ҳаёти ҷомеа тавачҷуҳи хосса зоҳир карда, ба ҷанбаҳои умдаи рушду нумуи кишвар ишора намуданд.

Сарвари дурандешу хирадсолори миллат соли сипаришуда, яъне соли 2019-ро дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол бо дастоварду пеш-равии ноилшудаи халқамон ба сифати боз як соли бобарор баҳогузори намуданд.

Чун далели ин гуфтаҳо зикр гардид, ки татбиқи чорабиниҳои «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва «Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои олии мо, яъне, баланд бардоштани саҳту сифати зиндагии мардуми шарифи кишварамон мусоидат намуд.

Сипас, Ҷаноби Олӣ қайд карданд, ки дар соли 2019 сурати афзоиши воқеии

ми дастгирии соҳибкориву сармоягузори ва тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ диққати аввалиндараҷа диҳад.

Ҳукумати мамлакат инчунин вазифадор карда шуд, ки бо мақсади ҳарҷи зудтар қорӣ кардани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ки дар Паёми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи иқтисодиёти рақамӣ ва дар асоси он барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ созад.

Сарвари давлат ба тақмили низоми андоз диққати махсус дода, ба Ҳукумат ва парламенти кишвар супориш доданд, ки ҳангоми баррасӣ ва тақмили қонунгузори, махсусан, зимни таҳияи Кодекси андоз

рон, ки дар бунёди мактабҳо ва таҷдиду азнавсозии роҳҳо саҳм гузоштанд, суҳан карда, ба онҳо офарин хонданд.

Пешвои муаззами миллат қайд намуданд, ки соли 2019 ба маблағи 500 миллион сомонӣ 130 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 32 ҳазор ҷойи нишаст ба истифода супорида шуд. Аз ин шумора 32 муассиса бо қариб 10 ҳазор ҷойи нишаст аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандони саховатпешаи кишвар ба маблағи беш аз 122 миллион сомонӣ бунёд шуда, ҳиссаи онҳо дар сохтмон ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои соҳаи маориф ва дигар бахшҳо рӯз ба рӯз афзуда истодааст.

Инчунин Пешвои миллат тавачҷуҳи ҳозирро ба истифодаи самараноки замин, об, риоияи қоидаҳои меъморӣ, шаҳрсозӣ қалб намуда, таъкид карданд, ки бо вучуди он ки Тоҷикистон кишвари сероб мебошад, дар шароити имрӯза ва бо дарназардошти манфиатҳои наслҳои оянда мо бояд роҳҳои истифодаи самаранокӣ сарфакорона ва муносибати эҳтиёткорона бо захираҳои об васеъ қорӣ намоем.

Бо пурра ба қор даромадани нерогоҳи барқи обии «Роғун» Тоҷикистон дар миқёси олам ба қатори се кишвари аввали тавлидкунандаи «энергияи сабз» шомил мегардад.

Аз як қитъаи замин гирифтани на якду, балки се-чор ҳосил, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ низ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳими фаъолияти олимону кишоварзон дар ин самт ба ҳисоб меравад, қайд намуданд Пешвои миллат.

Масъалаи дигаре, ки дар Паёми навбатӣ Сарвари давлат ба он диққати махсус равона карда буд, ин рушди соҳаи сайёҳӣ буд. Ин соҳа чун самти афзалиятноки сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҷиҳати боз ҳам тараққӣ додани он аз ҷониби Ҳукумати мамлакат вобаста ба пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ як қатор имтиёзоҳи пешбинӣ гардидаанд.

Аллакай, дар зарфи соли якуми эълон гардидани «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» дар деҳоти мамлакат як қатор пешравиҳо ба назар расида, рушди сайёҳӣ ва омезиши ҳунарҳои мардумӣ идома ёфта истодааст.

Бо вучуди ин, мо бояд суръати ободонӣ ва бунёдкориро боз ҳам вусъат бахшем, мушкilotи ҷойдоштаро бартараф созем ва барои рушди деҳот, сайёҳӣ ва тақвияти омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоем, таъкид доштанд Пешвои миллат.

Ҳамзамон Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки «Мо то имрӯз барои пешрафти соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳоли,

фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон ва оила ва рушди варзиш қорҳои зиёдеро ба анҷом расонидем. Роҳбарону кормандони соҳаи маорифро зарур аст, ки сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шакли моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд.

Инчунин, назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзур гардонид, наврасонӣ ҷавонро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ тавачҷуҳи бештар зоҳир намоянд».

Президенти мамлакат пешниҳод намуданд, ки ба хотири боз ҳам бештар ба роҳ мондани омезиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеаи тафаккури техникаи насли наврас солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шавад.

Инчунин пешниҳод намуданд ки ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баргузор намуда, ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шарҳу ноҳияҳо аз лиҳози моддиву маънавий қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонидани шаванд.

Роҳбари давлат дар Паёми навбатии худ инчунин ба воло ва беолоиш нигоҳ доштани забони тоҷикӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир намуда, қайд карданд, ки «мо бояд забони шево ва шоиронаи тоҷикиро мисли модар Ватани худ дӯст дорем ва онро ҳамчун гавҳари бебаҳои ҳастиямон ҳифз кунем.

Забон ойнаест, ки дар он симои пурҷилои миллат равшан инъикос мешавад ва мо бояд ба қадри ин нишонаи ҳастии миллатамон расем ва дар баробари ин, ба омезиши забонҳои русиву англисӣ ҳамчун забонҳои муоширати байналмилалӣ эътибори аввалиндараҷа диҳем.

Аз ин ре, ҳар як фарди бедордил бояд барои ғайи гардидани забони модарӣ ва омехтани забонҳои хориҷӣ кӯшиш кунад, ба мутолиаи китоб диққати аввалиндараҷа диҳад ва ҷиҳати баланд бардоштани маърифатнокии худ саъю талаш намояд».

Сарвари давлат роҳбарону масъулони соҳаро вазифадор намуданд, ки сатҳу сифати таълимро баланд бардошта, ҷиҳати боло рафтани савияи донишу маърифатнокии хонандагону донишҷеён тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд ва ҳамзамон бо ин, ба тарбияи насли наврас диққати бештар дода, барои амалӣ гардонидани Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешанд. Вобаста ба ин ҳар сол озмуни



маҷмеи маҳсулоти дохилӣ 7,5 фоиз, рушди иқтисодиёти кишвар ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7 фоиз таъмин гардида, маҷмеи маҳсулоти дохилӣ аз 45,6 миллиард сомонӣ ба 78 миллиард афзоиш ёфтааст.

Ҳаҷми умумии даромади буҷет қариб ду баробар афзуда, аз 12 миллиард сомони соли 2013 ба 23 миллиард сомонӣ расидааст.

Тайи солҳои зикршуда даромади пулии аҳоли беш аз ду баробар ва музди меҳнати миёнаи як қорманд 2,4 баробар афзоиш пайдо кард.

Сатҳи камбизоатӣ ба 27,5 фоиз паст шуда, дарозмурии миёнаи шаҳрвандон то 75 сол боло рафтааст.

Дар ин росто Ҳукумати кишвар вазифадор карда шуд, ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифати рушди иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани ҳаҷми маҷмеи маҳсулоти дохилӣ, тақвияи нерои инсонӣ бо истифода аз технологияҳои муосир, қорӣ намудани инноватсия, вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳой, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳоли, тақмили низо-

дар таҳрири нав ба ин масъалаҳо диққати аввалиндараҷа диҳад.

Инчунин аз ҷониби Сарвари муаззами давлат масоили марбут ба сармоягузори соҳаи иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноаткунони босуръат, бештар гардонидани фазои сармоягузори ва қалби ҳарҷи бештари сармояи мустақим мавриди баррасӣ қарор дода шуда, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода шуд, ки барои дастгирии соҳибкории хурду миёна махсусан, дар соҳаҳои истеҳсоли ва содироткунандагони ватанӣ ҷиҳати иҷрои вазифаҳои Фонди дастгирии соҳибкорӣ бонк таъсис диҳад.

Пешвои муаззами миллат қайд намуданд, ки ҳоло дар соҳаи энергетика 12 лоҳиаи давлатии сармоягузори ба маблағи 16,1 миллиард сомонӣ татбиқ шудааст.

Дар доираи ин лоҳиаҳо мо ду агрегати нерогоҳи барқи обии «Роғун»-ро ба қор андохтем. Таҳдид ва сохтмони дигари нерогоҳи барқи обӣ идома доранд.

Ҳамчунин мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба саҳми соҳибкорони ватанӣ Муҳиб Бобочонов, Абдухалил Ғуломов ва дига-

Бардошт аз Паём

«Фурӯғи субҳи доноӣ...» - ро баргузор намуда, ба он доираи ҳарчӣ васеътари ҷомеа ҷалб ва ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб сар карда, то мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти давлатӣ чораҷӯӣ карда шавад.

Дар Паёми Пешвои миллат ба масъалаи китобхонӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шуда, қайд гардид, ки вақтҳои охир дур шудан аз китобхонӣ яке аз масъалаҳои нигаронкунанда дар байни хонандагону донишҷӯён ва омезгорон мебошад. Натиҷа ин аст, ки дар анборҳои нашриётҳо беш аз 2 миллион нусха китобҳо ба фурӯш нарафта, бегардиш мондаанд.

Китобхонаҳо бояд ба маркази муҳими илму фарҳанг табдил дода шаванд, зеро китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани аҳли ҷомеа буда, қобилияти суҳандониву суҳанрониро сайқал медиҳад, доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва ўро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад, қайд намуданд Пешвои миллат.

Ҳамзамон ба вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, сохторҳои илмӣ, роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои таълимии ҷамаи зинаҳои таҳсилоти супорӣш дода шуд, ки ба хотири баланд бардоштани сатҳи маънавияти аҳолии ҷопи китобҳои бадеиро зиёд намуда, дар як сол хондани на камтар аз панҷ китоби бадеӣ ва ҳифзи асарҳои манзуму мансури адибони гузаштаву муосирро барои калонсолону хонандагон ба роҳ монанд ва иҷрои онро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд.

Олимону донишмандони моро зарур аст, ки ба шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавий ва суннату оинҳои мардумӣ низ, ки тайи асрҳо дар хотираи таърихии миллати тоҷик нақш бастаанд, таваҷҷуҳи қиддӣ зоҳир намоянд. Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ зикр намуданд, ки «мо ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии низ диққати махсус дода, тайи як сол садҳо иншооти тандурустӣ, аз ҷумла беморхонаҳои замонавӣ, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббиро бунёд ва мавриди истифода қарор додем.

Соли 2019 дар мамлакат 154 муассисаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ба истифода дода шуд. Танҳо дар ду соли охир 320 номгӯи таҷҳизоти тиббӣ, фармасевтӣ ва технологияҳои наватарин барои истеҳсоли доруворӣ дар ҳаҷми 950 миллион сомонӣ ворид гардида, барои муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳо 150 воситаи нақлиёти санитариву махсусгардонидашуда харидорӣ карда шудааст. Бучети соҳаи тандурустӣ дар ҳафт соли охир аз 716 миллион сомонӣ ба 1 миллиарду 740 миллион сомонӣ расидааст, ки ин нисбат ба соли 2013-ум 2,4 баробар зиёд мебошад. Дар соли 2020 маблағгузории давлатии соҳаи тандурустӣ қариб 2 миллиард сомонӣ ё худ бо афзоиши қариб 6 фоиз назар ба соли 2019 пешбинӣ шудааст».

Сарвари давлат таъкид намуданд, ки ҳануз дар ин самт камбудиву норасоӣҳо ба назар мерасанд. Вобаста ба ин, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои тиббиро зери назорати қатъӣ қарор дода, сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолии бехтар ба роҳ монанд ва давра ба давра курсҳои бозомӯзиро дар миёни ҷамаи зинаҳои кадрӣ соҳа ташкил намояд.

Пешвои миллат таъкид доштанд, ки барои ҳар як давлат солимии аҳли ҷомеа зарур мебошад.

Аз ин рӯ, мо бояд халқамонро солим нигоҳ дорем ва барои тандурустии он тамоми шароитро фароҳам оварем.

Ҳамчунин аз ҷониби Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масоили марбут ба барӯйхатгирии аҳолии ва фонди манзил, таъсиси ҳарчӣ бештари ҷойҳои корӣ, рушди соҳибкории

хурду миёна, хунарҳои мардумӣ ва шуғли хонагӣ, касбомезии шаҳрвандон, паст гардидани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, бехтар намудани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ ба нафақахерон ва таъмини устувории низоми молиявии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, бехтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазирӣ ҷомеа таваҷҷуҳ карда шуда, пешниҳод гардид, ки чиҳати боз ҳам бехтар намудани шароити иҷтимоии нафақагирони кишвар аз 1 сентябри соли 2020 ҳадди ақал ва ҳадди ниҳии нафақа аз реи синну сол ва нафақаи заминавӣ, инчунин, нафақаҳои меҳнатии шаҳрвандон 15 фоиз зиёд карда шаванд. Дар баробари ин, музди меҳнати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10 фоиз зиёд карда шавад.

Сарвари давлат ва Ҳукумати кишвар ба занону духтарон чун табақаи фаёли ҷомеа аҳамияти зиёд медиҳанд. Дар Паёми Пешвои миллат қайд гардид, ки ҳоло шумораи занон дар соҳаи маориф беш аз 70 фоиз, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 67 фоиз, фарҳанг 51 фоиз ва дар сафи хизматчиёни давлатӣ 23,3 фоизро ташкил медиҳанд. Дар соҳаи кишоварзӣ низ саҳми занону духтарон бисёр арзишманд мебошад.

Дар Паёми навбатӣ таъкид гардид, ки «мо минбаъд низ дастгирии занону духтаронро густариш бахшида, ташаббусҳои созандаи онҳоро дастгирӣ менамоем».

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон чун давомдиҳандагони қору фаъолияти насли калонсол, неруи тавоно ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи давлат аҳамияти махсус дода, зикр карданд, ки фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо минбаъд низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳимтарини сиёсати ҳукумат боқӣ мемонад. Таъкид гардид, ки дар реҳияи ҳисси баланди миллӣ, садоқат ба давлату миллат, таҳаммулгарой, ватандӯстиву ҳештаншиносӣ ва пос доштани арзишҳои миллӣ тарбия намудани ҷавонон вазифаи муҳимтарини ҷамаи сохтору мақомот ва аҳли ҷомеа мебошад.

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фароварди суҳанронии худ аз тамоми мардуми кишвар даъват ба амал оварданд, ки дар роҳи пешрафти Ватани азизамон боз ҳам сарчамъ ва муттаҳид бошем, то ин ки мо ҷама яқҷоя кишвари азизу муқаддасамонро ба як сарзамини обод ва ҳамқадами ҷаҳони муосир табдил диҳем.

Мо бояд ба хотири пешрафти давлати соҳибхитёрмон ва Ватани аҷодидиамон - Тоҷикистони озоду маҳбуб минбаъд низ сарчамъона заҳмат кашем ва барои наслҳои ояндаи халқи худ мулки ободу мерос гузорем, то ки онҳо бо натиҷаҳои заҳмати ватандӯстонаи мову шумо ифтихор намоянд, қайд намуданд Пешвои миллат.

Ман эътимоди қавӣ дорам, ки мардуми сарбаланди тоҷик ин гуфтаҳои пурарзиши Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи қори худ қарор дода, барои баланд бардоштани сатҳи таълим ва илмомезӣ ва мувофиқан ба ин чиҳати пешрафти Тоҷикистони азиз ва некӯаҳволии миллати тоҷик саҳми боризи худро мегузоранд.

Насриддинзода Нурулло Меҳмадқул, Прокурори ноҳия, мушовири адлияи дараҷаи 1

ОБОДКОРӢ ВА СОЗАНДАГӢ БА ХОТИРИ ОЯНДАИ ДУРАХШОН

Истиқлолият ин сарвати бебаҳои давлату миллат мардуми соҳибтамаддуну соҳибфарҳанги тоҷикро ба сӯи ояндаи дурахшону зебо раҳнамун сохт.



Истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ин ду падидаи нодиру муқаддас тавонистанд сарнавишти ин мардуми печидакисматро дар ин марҳалаи тақдирсоз бо қалами умедбахш рақам зананд.

Мардуми тоҷик чун аз асли ҳеш воқиф гардид, аз маданияти бой, таърихи пурғановат, санъати асил, фарҳанги оламшумули гузаштагони хирадсолораш огоҳӣ пайдо намуд, талаш бар он намуд, ки ин ҷама дориву сарватро аз даст надихад, балки дар такя ба хиради азалии гузаштагони нақномаш онро аз тамоми олудагиҳо ва ғажриҳо пос дорад ва ба пасояндагон ба мерос гузорад.

Ва даст задан ба созандагӣ ва бунёдкорӣ дар ватани соҳибистиқлоламон низ аз он шаҳодат медиҳад, ки халқи бузургвори тоҷик дар тули мавҷудияташ масъулиятшину соҳибтаншинос, ҳудогоҳу ватандӯстонад ва созандаву бунёдкор будааст ва мемонад.

Альон дар тамоми гӯшаву канори кишвари маҳбуи мо бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон қору пайкори созандагӣ бомаром идома ёфта истодааст.

Ин иқдоми начиниб, ки бо мақсади иҷрои Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 майи соли 2018, №АП-10 59 «Дар бораи омодагии ҷамаҷониба ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» роҳандозӣ гардидааст, дар қалби мардуми меҳнатқарон ва шарафманди ноҳияи Носири Хусрав шӯълаи умедро ба ояндаи аз ин дурахшонтару зеботар фурузон намуд.

Бинобар ин баҳри иҷрои ин иқдоми шоистаи Сарвари муаззами миллат қарори раиси ноҳияи Носири Хусрав аз 2 июли соли 2018, №539 ба тавсиб расид, ки шаҳрвандони ноҳия бо ҳисси баланди худшиносӣ, дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ, бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихори ватандорӣ баҳри ба олами афсонавӣ табдил намудани ин гӯшаи дурдасти Тоҷикистони азизамон камари ҳиммат бастаанд.

Ноҳияи Носири Хусрав симои ҳешро куллан дигаргун намудааст, ки ин аз нақши пештоз доштани ин мардуми ватандӯст ва ба вижа, соҳибкорони маҳаллӣ дар роҳи бунёдкорӣ ва ободони ин макони куҳанбунёд дарак медиҳад.

Дар як муддати кӯтоҳ фарзандони бонангу номи ноҳия тавонистанд ба симои ноҳия дар тамоми ҷабҳаҳо ҳусни тоза зам намоянд ва бо заҳмат ва ғайрату қордонии ҳеш дар рушду нумуи ноҳия саҳми муассир гузоранд.

Мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоотҳои ҷашнӣ дар дар Ҷамоати деҳоти «Наврӯз» аз қабилӣ; маркази савдо, нуқтаи шустушӯи нақлиёт, маркази тичорат, доруҳона, маркази хизматрасонии техникӣ, дӯкони фуруши гӯшт, сартарош-

хона, нуқтаи хизматрасонии бонкӣ, дар Ҷамоати деҳоти «Истиқлол» ба истифода додани маркази тичоратӣ, доруҳона сартарошхона, истгоҳи трансфарматорӣ бо иқтидори 400 кВт, 11 адад симҷӯб барои кашидани хати барқ, дар Ҷамоати деҳоти «Фирӯза» дар хизмати мардум қарор гирифтани иншоотҳо аз қабилӣ; бинои Кумитаи маҳалла, тӯйхона, дӯкони фуруши гӯшт, сеҳи дӯзандагӣ, истгоҳи трансфарматорӣ бо иқтидори 250 кВт, боғчаи бачагона, хати оби нӯшоқӣ, толори хурди варзишӣ, сеҳи макаронбарорӣ, нуқтаи хӯроқҳои тезтайёр, 17- адад симҷӯб барои кашидани хати барқ, чароғонкунони кӯчаҳои маркази ноҳия ва кӯчаҳои маҳаллаҳои ҷамоатҳои деҳот аз он шаҳодат медиҳанд, ки ин мардум бо дасту дили гарм, қувваю ҳиммат ва ғайрату имконияти ҳешро барои созандагиву бунёдкорӣ, ба хотири зиндагии шоиста ва ояндаи пурсаодати фарзандон ва ба ифтихори санаи бузурги таърихӣ-30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона месозанд.

Қайд намудан ба маврид аст, ки тибқи нақша-чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав дар ноҳия сохтмон ва таъмири 88 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудаанд, ки то ба ҳолати моҳи январӣ соли равон, 51,7%-и ин иншоотҳо сохта ба истифода дода шудаанд.

Рафти қорҳои ободонӣ дар маркази ноҳия, аз он ҷумла, тозагӣ, рангуборкунӣ, кабудизоркунӣ, гулшинонӣ ва сафолақпӯш намудани кӯчаҳои маркази шаҳрак бо маром идома ёфта истодааст.

Бо ибтиқори аҳолии маркази ноҳия дар масофаи 1203 метри мураббаъ роҳравҳо сафолақпӯш гардида, дар масофаи 1539 метри мураббаъ сафолақпӯш намудани роҳравҳо идома дорад.

Аз ҳисоби соҳибкорони маҳалӣ бошад 2 километру 215 метр роҳ бо маблағи 90 ҳазору 600 сомонӣ шағалпӯш гардида, аз таъмир бароварда шуд.

Аз тарафи Дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукумати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми болопӯши роҳҳои автомобилгарди кӯчаи «Бадахшон-1» дар масофаи 1км таъмир гардид.

Бо ташаббуси Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Қасри фарҳанги ноҳия сохтмони Парчам ва Нишони давлатӣ ба нақша гирифта шуда, қорҳои сохтмонӣ дар он идома ёфта истодааст.

Мо итминони комил дорем, ки мардуми шарифи ноҳия бо дарки масъулияти баланд дар масири ободонӣ ва созандагӣ баҳри ояндаи беназир муваффақ хоҳанд шуд ва рисолати пурифтихори ватандориро ба ҷо хоҳанд овард.

Зурбекзода Амридод Зурбек, мудири шӯъбаи ташкилӣ ва қор бо кадрҳои дастгоҳи раиси ноҳия

ЧАРО МАСЪУЛИН БА ТОЗАГИИ ГИРДУ АТРОФИ ШАХРАК ЭЪТИБОР НАМЕДИХАНД?

Зиндагии инсоният пур аз тазодҳост. Зиндагӣ пур аз фарозу фуруд, нушу неш ва сомону нобасомониҳост. Барои ҳал намудани ҳамаи ин мушкилот инсон гоҳе моту мабхут мемонад, чӣ қор карданаширо намедонад, ба кӣ арз карданро намедонад.

Ҷои хилватро интихоб мекунад, то он ҳама арзу доду ранҷу ғамашро ба

ҳавлиҳо таваҷҷӯҳ кам зоҳир мегардад. Субҳгоҳон садҳо нафар аз сокино-

таанд ва ҳусни зебои табиати ин диёри ҳамешабаҳорро мекоҳонанд, мутанаф-фир мегарданд.

Маъракаи муҳими сиёсӣ баргузори интихобот ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ дар пеш аст ва бинобар ин дар як рӯз чандин нафар меҳмонон аз ҷумҳурӣ ва вилоят бо мақсади шиносӣ бо омодагӣ ба интихобот ва ҷиҳати шинос шудан бо раванди корҳои ободонӣ бахшида ба 30 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳия ташриф меоранд ва аз ин мавзӯҳои табиракунанда мегузаранд, аз даруни партовҳо ва ҷуйборҳои тозанашуда бӯйи ғализ баромада, атрофу акнофро фаро мегард.

Роҳҳои асфалтпӯши шаҳрак ба гузаргоҳи чорвои мардум табдил дода

моми мавҷудоти рӯйи замин муфид мебошанд.

Шинондани дарахтон барои тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва саломати инсон, эмин нигоҳ доштани онҳо аз бемориҳои, ки барангезандашон чангу ғубор мебошад, аҳамияти калон дорад, зеро баргҳои дарахтон чангу ғуборро ба худ кашида, газҳои захнокро фуру мебаранд.

Бинобар ин масъулини ниҳодҳои дахлдорро зарур аст, ки бо мардум пайваста вохӯриҳо гузаронида, онҳоро ба чунин корҳои судманд, аз қабиле шинондани дарахтон, гулу гулбуттаҳо ҷалб намоянд, агар сатҳи маърифати экологии мардум баланд шавад, агар дар ниҳоди мардум ҳисси табиатдӯстӣ, зебоипарастӣ бедор гардад, он гоҳ зиндагӣ куллан тағйир меёбад, мардум аз он роҳат мебинанд ва баҳри ояндаи



васитаи дуо ва илтиҷову зорӣ ба Худованд изҳор намояд ва каме ҳам бошад дилаш аз он ҳама дарду ранҷи зиндагӣ тижӣ гардаду нафаси тоза кашад.

Ва сайр кардан дар ҳавои тоза, нафас кашидан аз ҳавои форами табиат, ҳаловат бурдан аз ҳама зебоиҳои табиат метавонад имкон диҳад, ки инсон он ҳама мушкилоту дарду ранҷро андаке фаромӯш кунад. Зебоиҳои табиат, тамошои гулу дарахт, шар-шари обҳои соф, нағмаи булбулони хушилхон инсонро рӯҳану ҷисман неруманд мегардонад.

Зебоиҳои табиат ба тозаву озода нигоҳ доштани ҷойи зист, кӯчаву маҳалла, роҳҳо ва дигар ҷойҳои одамгузару аҳолинишин бастагии зич дорад.

Ва маданияти шаҳрдориву шаҳрсозӣ низ нахуст аз зебоиву тозагӣ ва ободкориҳо маншаъ мегирад.

Имрӯз иддае аз мардуми ноҳия боифтихор мегӯянд, ки мо дар шаҳраки Баҳор истиқомат дорем. Шаҳраке, ки маркази маъмурӣ ба ҳисоб рафта, бинои тамоми ташкилоту муассисаҳои ноҳия ва худӣ бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия низ дар он ҷойгир мебошад.

Агарчӣ бо ташаббуси Нишонзода Даврон Назаралӣ, и.в раиси ноҳия рафти корҳои ободонӣ дар маркази ноҳия, аз он ҷумла, рангуборкунӣ, кабудизоркунӣ, гулшинонӣ ва сафолакпӯш намудани кӯчаҳои маркази шаҳрак бо маром идо-



ма дошта бошад ҳам, аммо ба тозагии кӯчаҳо, роҳҳои байни кӯчаҳо, тозагии ҷуйборҳои қад-қадӣ роҳҳо ва пешии

ни ноҳия аз кӯчаҳои шаҳрак мегузаранд ва аз дидани тӯдаи партовҳо, ки дар ҳар ҷо ҳар ҷои кӯчаҳо ҷой гирифт-

шудааст ва аз ин сабаб хеле ифлос мебошанд.

Аз оби ҷуйборҳои назди ҳавлиҳо мардум ҳар рӯз обро барои шустани зарфҳои таомхӯрӣ ва либос истифода мебаранд. Гоҳе ин партовгоҳҳои қадқади кӯчаҳо кӯдакон ба макони бозӣ табдил медиҳанд ва борҳо шохиди ҳол мешавем, ки кӯдакон ҳангоми бозӣ оби ифлоси ҷуйборҳо мехӯранд, аммо мо, калонсолон ҳамаи инро дидаву дониста, ба забон мӯҳри хомӯшӣ мезанем, ҳол он ки бӯйи ғализи партовҳо, ки чандин моҳҳо дар ҳамаҷо як ҷо тӯдашуда аз микробҳо пур гардидаву ба саломати одамон зарари калон мерасонад ва ошомидани оби ифлос метавонад кӯдаконро ба чандин бемориҳои сироятӣ мубтало созад.

Оё мо бо ҳамин аҳвол метавонем шаҳрак бунёд намоем, ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бошад ва наслеро ба воя расонем, ки ҷисману ақлан солим бошад?

Шинондани дарахтони сояафкан, ситрусӣ, ҳамешасабз барои ҳаёти та-

гуворо ва беназир талошҳои хастанопазир хоҳанд намуд.

Ва агар сатҳи маърифати экологӣ ва сатҳи маданияти шаҳрдории мардум баланд бардошта шавад, он вақт метавонем шаҳр бунёд кунем ва ҳамқадам бо мардуми Тоҷикистони маҳбубамон ба сӯйи ояндаи дурахшон гомҳои устувор бардорем.

Мо ҳал намудани ин мушкилот, яъне, эмин нигоҳ доштани муҳити зист аз партовҳо, ҷудо намудани партовгоҳ дур аз макони аҳолинишин, аз ифлосиҳо тоза нигоҳ доштани оби ҷуйборҳо, ҷойи махсус ҷудо намудан барои чорво, санҷидани ҳолати санитарии мағозаҳои фуруши маҳсулотҳои ғизоӣ, дӯконҳои гӯштфурушӣ, ки дар ноҳия ба он умуман аҳамият намедиданд, санҷидани ҳолати тозагии хонаҳо, ҳочатхонаҳо ба души масъулини ниҳодҳои дахлдор вогузор менамоем, шояд онҳо ин дафъа масъулият ҳис намоянд ва дар ин росто чораҳои судманд андешанд.

Сумангули АСАДБЕК

23-ФЕВРАЛ РЎЗИ ҚУВВАҶОИ МУСАЛЛАҶ

Аз таъсиси Артиши милли 27 сол пур мешавад қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд.

Баъди пош хурдани Иттиҳоди Шуравӣ кишварҳои на-
втаъсис, алалхусус давлатҳои
мустақили Осиёи Марказӣ дар
заминаи бинои иншооти ам-
нияти ҳарбидошта, қувваҳои
мусаллаҳи хешро бунёд наму-
данд. Ҷамъамон онҳо аз Арти-
ши пурқудрати Шуравӣ техни-
каи мухталифи ҷангӣ ва яроқи
аслиҳаи гуногунро мерос гирифт-
танд.

Вазъи душвори ҳарбӣ-
сиёсии он солҳо имкон надод,
ки Тоҷикистон аз мероси Арти-
ши Иттиҳоди Шуравӣ бар-
хурдор гардад. Дар қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ди-
визияи тирандози 201-ум ҷойгир
буд.

Мутаассифона, он замон
дар ҷумҳурӣ ҷанги шаҳрвандӣ
ҷараён дошт ва милликунони он
метавонист сабабори васеъ ва
тулонӣ гардидани ин муноқиша
гардад. Раванди ҳодисаҳои
баъдӣ исбот намуд, ки дар их-
тиёри Россия мондани дивизияи
201-ум, ягона роҳи ҳалли дуруст
ва ҷавобгуи манфиатҳои миллии
Тоҷикистон аст.

Аз рӯзҳои аввали таъсиси
Артиши милли афсарони мо
баробари сангарҳо ҷангиданд,
ба танзими сохтори ташкилию
штати худмашғул шудаанд.

Таҳкурсии моддӣ-техникӣ умум-
ам вучуд надошт. Норасоӣ ба
кадрҳои ҳарбӣ ва мутахасси-
они касбӣ дар ҳама ҷанбаҳо

ҳис мешуд. Сарфи назар аз
ин мушкилиҳо ҳайати шахсии
Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурий
дар солҳои душвори муқовимат,
роҳи пур-печуберо тай на-
муда, таҷриба андуخت ва ба яке
аз Артишҳои касбии минтақа
табдил ёфт. Бунёди Қувваҳои
Мусаллаҳ кори осон набуд ва он
давра ба давра сурат гирифт.

Мақсади асосии давраи ав-
вали сохтмони Артиши милли ин
ташкили қувваҳои ҳарбие буд, ки
қобилияти таъмини истиқлолият,
якпорчагии хоки Ватан ва оро-
мии ҳаёти осоиштаро дошта
бошад. Ба ин мақсад бригада
ва баталиёнҳои тирандоз таъ-
сис ёфтанд, ки вазифаи асосии
онҳо муқовимат бо қувваҳои
зиддидавлатӣ ва муҳофизати
сохти конститусионӣ
буд.

Давраи дуум иборат аз та-
мили сохтори ташкилию штатӣ
буд, бо таъсиси намудҳои
асосӣ, ба монанди қушунҳои
хушкгард, қувваҳои ҳарбӣ-
ҳавоӣ ва қушунҳои мудофиаи
зиддиҳавоӣ оғоз гардид. Дар ин
давра ҳамчунин ҷузъу томҳое,
ки тавонанд мутобихи тағйирёбии
воқеии вазъи ҳарбӣ-сиёсии
минтақа амал намоянд, созмон
ёфтанд.

Давраи сеюми сохтмони
Қувваҳои Мусаллаҳ пас аз ба
имзо расидани Созишномаи
истикрори сулҳ ва ризоияти
миллӣ дар Тоҷикистон оғоз гар-

дид. Дар ин давра вазифа ва
таъиноти намудҳои амалкунан-
даи Қувваҳои Мусаллаҳ аз нав
баррасӣ шуданд. Бо шомил гар-
дидани силоҳбадастони собиқ
муҳолифини тоҷик сохтори таш-
килию штатӣ тағйир ёфт.

Айни замон дар Қувваҳои
Мусаллаҳ гузаронидани
ислоҳоти ҳарбӣ идома меёбад.
Намуди нави Қувваҳои Мусаллаҳ
қувваҳои зудамал бе афзоиши
теъдоди умумӣ таъсис гардид.
Қувваҳои ҳарбӣ- ҳавоӣ ва му-
дофиаи зиддиҳавоӣ мутахид
шуданд. Чунин нагонихо, пеш
аз ҳама ба болоравии омода-
гии ҷангии ҳайати шахсӣ ва
таҳкими қобилияти онҳо баҳри
тағйирёбии вазъияти ҳарбӣ-
сиёсӣ, яъне мутобихи сохтани ак-
суламали фаврӣ равона шудаанд.

Бояд зикр намуд, ки солҳои
аввали таъсисёбии Артиши
миллӣ мо ба мушкилоти нараси-
дани кадрҳои ҳарбӣ ру ба ру шуд-
дем ва дар ин чода Федератсияи
Россия ба мо дастӣ кумак дароз
кард. Аз рӯзҳои аввали таъсисё-
бии Қувваҳои Мусаллаҳ хизмат-
чиёни ҳарбии мо дар макотиби
олии Вазорати мудофиаи ин
кишвар таълим мегиранд. Ҳоло
дар макотиби гуногуни ҳарбии
Россия беш аз 400 мутахассиси
тоҷик дарс меомузад.

Дар баҳши омӯзонидани
мутахассисони ҳарбӣ ба мо
Ҷумҳурии Халқии Хитой,
Ҳиндустон, Британияи Кабир,

Канада, Ҷумҳурии Федералии
Олмон, Фаронса ва Амрико ба
таври ройгон кумак менамоянд.
Бар замми ин, бо дастгирии
масъулини вобастаи низомии
ҷумҳурии Фаронса, Ҳиндустон,
Ҷумҳурии Исломии Эрон, Бри-
танияи Кабир, Ҷумҳурии Феде-
ралии Олмон ва Амрико дар
Донишқадаи ҳарбӣ ва литсейӣ
ҳарбӣ синфҳои махсуси омӯзиши
забонҳо ташкил ёфтаанд, ки
тамоми харҷи таълим ва таъ-
миру таъмини синфхонаҳо бо
асбобҳои хониш ва компютерҳо,
пардохти маоши муаллимон ба
зиммаи онҳост.

Дар навбати худ Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар тайёрии кадрҳои
ҳарбӣ барои артиши наваъсисии
Афғонистон кумаки бародарона
расонид.

Дар назди Донишқадаи
ҳарбии Вазорати мудофиа 26
нафар хизматчиёни ҳарбии ин
кишвари ҳамсоя муддати 6 моҳ
таҳсил кардаанд.

Тамоми хароҷоти вобаста ба
будубоши онҳо дар Тоҷикистон
ба зиммаи мо буд.

Ҷамъамон дар Вазорати му-
дофиа усулҳои камхарҷу пур-
самари таълими ҳайати шахсии
Қувваҳои Мусаллаҳ, баланд
бардоштани малакаи ҷангӣ
ва обутоби ҷисмонии аскарон
амалӣ мегардад. Дар назди
ҳар як қисми ҳарбӣ марказҳои
таълимӣ, майдончаҳои машқӣ
амал мекунанд, ки ба омода-
гии ҷангии қушунҳо ва сама-
рабахшии машқҳои таълимӣ
машғулиятҳо мусоидат менамо-
янд.

Натиҷаи омӯзиш дар семи-
нару курсҳои бозомӯзӣ ва так-
мили ихтисоси афсарон, ки ҳар

сол дар дохил ва хориҷи кишвар
барои такмили донишҳои на-
зариявӣ амалӣ мегузаранд,
қаноатбахшанд. Ин тадбирҳо
дар баҳши тайёрии мутахасси-
сони ҳарбӣ ва такмили таҷрибаи
афсарон минбаъд низ идома ме-
ёбад.

Мустақкам намудани руҳияи
низомии сарбозону афса-
рон, ҳифзи ормонҳои абад-
зиндаи ватандустӣ, эҳтиром
ба муқаддасоти Ватан, ифти-
хори миллий, шоҳи асосӣ ва
муҳими қорҳои тарбиявӣ дар
артиш махсус меёбад. Таърихи
каҳрамонию шуҷоат, далеру
матонати падарону бобоёни
мо бар ҳар як хизматчиёни ҳарбӣ
дарси ибрат аст ва ташаккули
хусусияти миллий доштани ар-
тиш, муносибати халқ ба хизма-
ти ҳарбӣ ва эҳтироми мардуми
Тоҷикистон ба заҳмати ҳарбиён
таъсири нек мерасонад.

Ба қисмҳои ҳарбӣ ветеранҳои
ҷангу меҳнат даъват ва бо сар-
бозон вохуриҳо ташкил карда
мешаванд. Баҳшида ба Рӯзи
таъсисёбии Артиши милли дар
Вазорати мудофиа баҳри баланд
бардоштани омодагии ҷанги ва
тартибу интизомии қавӣ қорҳои
зиёде амали карда мешаванд.

Айни замон ҷузъу томҳои
Вазорати мудофиа ба ҳайати
нерӯҳои ҳарбии сулҳчи
байналмилалӣ шомил нагашта-
анд ва агар лозим шавад нерӯҳои
ҳарбии мо омода ҳастанд, ки дар
ин ҳайат фаъолият намоянд.
Ҷар як давлати соҳибистиқлол
дар ҳифзи суботу амнияти худ
ба Артиши милли такя мекунанд.

«БЕШКЕНТ»

САРВАРИ ОЛИТАБОРИ МО

Сарвари мо ниғаҳбони мост,
Сарвари мо саробони мост.
Меҳрубон асту ҳамгусору азиз,
Дар ҳама чо мададгори мост.

Сарвари мо азизу ҳамхор аст,
Сарвари мо муқарраму олист.
Сарвари олитабори мо,
Зеби ин фарру маснади шоҳист.

Мардумат тинчу хонаҳо обод,
Нур дар хонаҳо фурефон аст.
Ин фурихе зи нури Раҳмонӣ,
Раҳнамои ману ҷумла ёрон аст.

Шоҳи сулҳпарвару одил,
Ҷомии сулҳи ҷовидон ҳастед,
То набинад халқи ту ҷабру ситам,
Бар сари халқ соябон бошед.

Мо ҳама шодмону хандонем.,
Ҷоҳили, ҷангро намедонем.
Мо ҳама аз китоби миллати худ,
Ҷуз накеиву ишқ намехонем.

Гирди шоҳи адолатпарвару хеш,
Мисли парвона гирди шамъ ҳастем.
Мо парешон намешавем ҳаргиз,
Мо ҳама аҳлона ҷамъ ҳастем.

Шоҳи олитабори тоҷики ман,
То ҷаҳон аст шодмон бошед.
Ин дуои ман аст баҳри Шумо,
То ҷаҳон аст дар амон бошед.

**Ҷабраил ИСМАТОВ,
хонандаи синфи 10-и
МТМУ№25-и ноҳия**

ДАР ҶАҶОН ТУ БЕҶТАРИНИЙ ВАТАНАМ

Осмони Ватанам нилгун аст,
Офтоби Ватанам рахшон аст.
Ормони мардуми хушрезгор,
Сулҳу оромии ҷовидон аст.

Сабзу зебост замину Ватанам,
Чи гуворост ону ину Ватанам.
Манзили озодамардон ҳастӣ,
Дар ҷаҳон ту беҷтариний Ватанам.

Кедакони ту ҳама дилшоданд,
Пиру барнои ту озод ҳастанд.
Марду зан бо ҳам баробар ҳастанд,
Ҷама дар зиндагонӣ шод ҳастанд.

Гулу райҳони ту бехор ҳастанд,
Булбулонат ошиқи зор ҳастанд.
Мардуми покниҳодат, Ватанам,
Дур аз ҳам, ранчу озор ҳастанд.

Парчами ту барафрохт боло сар,
Домани туст пур аз нуқраву зар,
Ҷар ваҷаб хоки ту ҳосилхез аст,
Файзбахшандаву тиллорез аст.

Обҳои ту мусаффо ҳастанд,
Кеҳҳои ту побарҷо ҳастанд.
Мардумони хирадсолорат,
Ҷо дар дидаву дилҳо ҳастанд.

Ҷама бо ҳам бародар ҳастанд,
Дар ҳама қор баробар ҳастанд.
Дестони содиқу ҳамрозанд,
Ҷама вақт бо ҳам ёвар ҳастанд.

Дар ҳаму шодӣ шариканд бо ҳам,
Дестонанду рафиқанд бо ҳам.
Ҷаргиз аз ҷанг нагеянд сухан,
Сухан аз сулҳ бигеянду Ватан.

Сухан аз халқи худодод геянд,
Аз диёри ваҳдатодод геянд.
Аз Ватан, Тоҷикистони азиз,
Аз чунин мардуми озод геянд.

Озодаи ОЛИМБЕК

СУЛҶ

Сулҳ бошад раҳнамои мардумон,
Суйи як дунёи бе ҷангу ҷадал.
Сулҳ бошад шодии беинтиҳо,
Сулҳ маънии ҳаёти пурсамар.

Сулҳ офтоби дурашон ҳасту бас,
Сулҳ оромии инсон ҳасту бас.
Сулҳ ханда, сулҳ бозӣ, сулҳ бахт,
Сулҳ роҳатбахши ҳар ҷон ҳасту бас.

Сулҳро мо мепарастем дӯстон,
Сулҳ баҳри мо азиз аст ҳамчу ҷон.
Сулҳ рамзи ҳастии пур аз умед,
Сулҳ бошад суфраи пурганҷу нон.

Сулҳ лабханди падарҳо будааст,
Тоҷи умед ба сарҳо будааст.
Сулҳ шодии дилу ҷон будааст,
Равшанибахши басарҳо будааст.

Сулҳро мо пасбон ҳастем мудом,
Мекунанд ҳар лаҳза ширин коми мо.
Сулҳ бахту давлату сармоя аст,
Сулҳ хурсандии беанҷоми мо.

Сулҳ маҳоби сари ҳар равзан аст,
Сулҳ моро аз бадиҳо ҷавшан аст.
Сулҳ роҳи рост то авҷи баланд,
Сулҳ дунёи нақуву равшан аст.

Сулҳ дарёи дамону пурхуруш,
Сулҳ оҳанги хуше орад ба гӯш.
Сулҳ саҳрои пур аз садбаргу ёс,
Сулҳ қалбҳо мекунанд аз ғам халос.

Сулҳ саҳро пур зи гандум будааст,
Сулҳ ин шодии мардум будааст.
Сулҳ шӯру шавқи дилҳо будааст,
Сулҳ умеду таманно будааст.

Сулҳ бар ҳар дард дармон будааст,
Сулҳ дунёи гулистон будааст.
Сулҳ маънии ҳаёти босубот,
Сулҳ ростӣ шакарестон будааст.

**Камила ҶАЙДАРОВА,
толибаи синфи 10,
МТМУ№1-и ноҳия**

ДОНАИ ГАНДУМ

Шаҳпаракҳо мепаранд,
Аз гул ба гул тобистон.
Медонед чаро ҳастанд,
Онҳо доим саргардон?
Ширази гул меҳуранд,
Маззаи гул мечашанд.

Мӯрҷаҳои сари роҳ,
Мераванд ба ҳар кучо.
Ҷар субҳу шом медаванд.
Дони гандум мебаранд,
Ширази он мечашанд.


Мурғакон бо ҷӯҷаҳо,
Мераванд ба ҳар кучо.
То ризку рӯзии хеш,
Аз замин кунанд пайдо.
Дони гандум мебаранд,
Ширази он мечашанд.

Кафтари болои бом,
Надорат ҳеҷ ором.
Ба лона мекашонад,
Анҷиру мағзи бодом.
Хурданиҳо мебаранд,
Маззаи он мечашанд.

Ҷамеша дар даву тоз,
Мурғобӣ, қарғасу ғоз.
Рӯзии худ меёбанд,
Дар шабу рӯзи дароз.
Дони гандум мебаранд,
Маззаи он мечашанд.

Булбули сари дарахт,
Гӯё нишаста бар тахт.
Аз бӯи гул шуда маст,
Чаҳ-чаҳи ӯ нашуд паст.
Дони гандум мебаранд,
Маззаи он мечашанд.

**Камила ҶАЙДАРОВА,
толибаи синфи 10,
МТМУ№1-и ноҳия**





СКАНВОРД

			Мева	Кибр, худситой	«... чаҳонро нигар ба чашми хирад»	Чавоби тасдиқӣ	Рақам, шумор	Бӯрон, тундбод
			бешараф	Чойи таомхӯрӣ	Хурсанд, хушхол	Панҷаи боксчӣ		Ҳарфи аввали алифбои арабӣ
			Дарё дар Қазоқистон ва Русия		Ба чашми худ дидан	Ҳастӣ, ҳаёт	Суй (лаҳҷа)	
Онҳо фикри якхела доранд	Дабир, котиб	Шаҳр дар Гурҷистон	Ҳарфи алифбои арабӣ	Падар (лаҳҷ.)	Англия ба форсӣ		Касалии сироятӣ	Аспирин ...
... кардан, аз хотир баровардан						Ме-рос		Касе, ки неки мекунад
«... Плюс», ҳафтавор дар Тоҷикистон	Майл, азми ирода	Шаҳри қадимаи арманҳо		Ноҳия дар Суғд	... - так қанди витаминдорӣ хоричӣ	Ансамбли Раҳима Шалоер		
			Мисли девори ...			Маҳрум, ҳолий		
Кул дар Канада	Заҳм, ҷароҳат							
						«Ҳоло ...», филми тасвирий		
Дарёи ... + дарёи Фурот (Евфрат) дарин Шат-ал-Араб	Аз взводҳо иборат аст	Ма-со-леҳи сохт-монӣ				Шукрона на-ме-кунад		
Ишти-рокчӣ								
Рӯйхати хӯроқҳо, меню	Сийёсат-шинос				Ҳамкурс			
			Штраф	Чойи спектаклнамоиш-диҳӣ	Тар, рутубат	Ҳадя, бахшиш	...бонк, собиқ Сбербанк	Шаҳр-давлат дар Юнони Қадим
						Пойтахти Норвегия		
			Шаҳр дар Олмон	Моҳи сол	Бах-шиш	...- Батор, пойтахти Муғулистон	Қисми бозии тен-нис	Муқобили мода
			Ба-ракат	Қисми мате-матика	Кор-ман-ди ки-тоб-хона	Қавмҳои форсу тоҷикза-бон	Вулқон дар қази-раи Сит-силия	
			Нони русӣ					Шутурмурғи австралиягӣ
								Зоянда, самар-диҳанда
Ҳашароти рост-боли заррасон	Шабӯ сахар - ...у наҳор		Чавон-мард (лаҳҷ.)	Соз, муво-фиқ		Шаҳри қадима дар Полша	Унсурҳои ба-рои нерӯгоҳи атомӣ зар-р	
Шибит (русӣ)	Тарз, сабк	Забон, лаҳҷа	Ошкор	Расм, одат				
		Сухани вазну қофия-дор			Пули Фа-рон-са то евро			
Кабо-би дегӣ	Гори-зон-тали	Та-раққӣ, нумӯъ	Яке аз ҷор ёрони пайгамбар (с)	Модари Қанин ва Авел дар дини нас-ронӣ				
					Туро ба ман-зил барад			
Тозагӣ, бегаши			Асьори баъзе кишварҳои араб	Ранг	Андом			
		Абру			Диққат			



ҲАКИМ ХУДОЙБЕРДИЕВ: “РИОЯИ ГИГИЕНАИ ШАХСӢ КАФОЛАТИ ЭМИН МОНДАН АЗ КОРОНАВИРУС АСТ”

Тавре ки ба Ҳамагон маълум аст, чанд ҳафта пеш дар Ҷумҳурии мардумии Чин вирус бо номи вируси тоҷдор ё худ корона-вирус хуруҷ карда, бо суръат баъзе аз музофотҳои ин кишвар ва хориҷ аз он паҳн гардид. Ин ҳолат ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварда, ҳатто охири моҳи январ аз ҷониби Ташкилоти байналмилалӣ тандурустӣ дар саросари олам ҳолати фавқулода эълон карда шуд.

Хабарнигори мо вобаста ба ин масъала бо Ҳаким Худойбердиев, директори Маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Хатлон, суҳбати ихтисосие доир намуд, ки фишурдаи онро пешкаши хонандагон мегардонем.

- Нахуст мехостам муҳтасаран оид ба вируси тоҷдор маълумот диҳед.

- Ташаккур! Аз тариқи ВАО аҳоли оғох аст, ки коронавирус дар яке аз шаҳрҳои Ҷумҳурии мардумии Чин пайдо шудааст. То ин замон буданд вирусҳои зукоммонанд, аз қабилӣ зукоми паранда, хук ва дигар, ки инсоният онҳоро сарбаландона пушти сар намудааст. Ин ҳам як намуд вирус мебошад, ки бештар аз роҳҳои нафас аз як нафар ба нафари дигар интиқол меёбад. Танҳо фарқияташ дар он аст, ки ин вирус дар баробари ба чашм ноаён буданаш, ҳамчун мавҷудоти зинда барои афзоиш додани насли худ мубориза мебарад.

Аз нуқтаи назари илми тиб ин навъи вирусҳо структураи генетикии худро дигар мекунад. Ба кадом хотир? Ба он хотир, ки бо муҳити атроф муқовимат карда тавонад.

Инро ҳам бояд бигӯям, ки вируси тоҷдор барои инсоният бегона нест. Он соли 1965 ҳам хуруҷ намуда буд.

Микробҳо ҳастанд, ки дар муҳити атроф: дар ҳаво ё дар об мавҷуданд, аммо дар баробари бе тағйир монданишон афзоиши чашмрас намекунад.

- Нишонаҳои аввалини ин бемори

ин мубориза ҳарорат баланд гаштааст. Инро дар тиб як ҳолати муҳофизатии организм меноманд.

Мушоҳида карда бошед, имрӯзҳо дар тамоми гузаргоҳҳо барои муйян намудани ин беморӣ дар мадди аввал ҳарорати бадани инсон санҷида мешавад. Ҳароратсанҷҳои сканӣ ё худ сканатермоҳои нав пайдо шуда, ҳароратро дар масофа чен мекунад.

- Роҳҳои асосии паҳншавии ин вирус кадомҳоянд?

- Ин вирус асосан ба воситаи ҳаво қатрагӣ сироят мекунад. Яъне шахси сироятёфта ҳангоми суҳбат кардан ё атса задану сулфидан ба шахси дар масофаи 1,5-2 метрбуда ин вирусро интиқол меномад. Аз ин лиҳоз, бештар мебуд, агар шаҳрвандон дар ҷойҳои серодам бе зарурат ҳозир нашаванд, дар сурати зарурат аз ниқобҳои истифода намоянд. Истифодаи ниқобҳо қоидаҳои худро доранд. Аввалан, ниқобро чунон бояд истифода намуд, ки даҳону бинӣ пурра маҳкам бошаду аз ягонҷояш ҳавои мустақим ворид нашавад. Дувум инки муҳлати истифодаи ниқобҳо ҳамагӣ 6-8 соат аст. Баъди гузашти ин муддат онро бояд иваз намоянд. Чунки қудрати муҳофизатии он ҳамин

вирус интиқол ёбад ё инки аз сачоқе, ки шахси мариб истифода кардааст, набояд дигарон аз он истифода намоянд.

- Ин вирус аз дигар вирусҳо чӣ фарқ дорад?

- Фарқияти асосии вируси тоҷдор дар он аст, ки вай аз худ захираҳои бештар ҷудо мекунад. Ана ҳамон таксине, ки аз вирус ҷудо мешавад, барои узвҳои нафаскашии инсон таъсири манфӣ мерасонад. Фарқияти дигараш дар он мебошад, ки агар дар зукомҳои қаблӣ оризаҳо дар рӯзҳои сеюм-чоруми сироятёбӣ аз худ дарак диҳанд, дар коронавирус аз рӯзи аввал оризаҳо маълум мегарданд. Дар сурати нарасонидани кӯмаки аввалини тиббӣ инсонро ба фавт оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз, шахси сироятёфта бояд дар рӯзҳои аввал ба табобати махсус фаро гирифта шавад.

- Дар муқобили ин вирус бештар кадом табақаи аҳоли осебпазиртар маҳсуб меёбад?

- Дар назди ин вирус аз ҳама бештар кӯдакон ва пиронсолон осебпазиртар мебошанд, чунки узвҳои нафаскашӣ ё ба таври дигар гӯем, масунияти кӯдакон дар ҳоли инкишофёбист ва аз пиронсолон дар ҳоли

- Оё ин беморӣ табобат дорад?

- Дар ҳоли ҳозир, ки бар зидди ин вирус ягон вакцина истеҳсол нашудааст, ягона роҳ ин табобати синтоматикӣ мебошад. Яъне дар сурати баланд будани ҳарорат онро паст фаровардан лозим. Агар шуш шомол хӯрда бошад, ягон усули муътадил кардани фаъолияти шуш гузаронида мешавад ё инки дил номунтазам кор кунад, аз доруҳои ба эътидоловарандаи фаъолияти дил истифода кардан лозим меояд.

- Чӣ бояд кард, то аз ин беморӣ эмин монд?

- Тавре мушоҳидаҳои нишон медиҳанд, вирусҳои зукоммонанд асосан дар фасли зимистон хуруҷ мекунад, ки сабабаш паст будани масунияти бадан мебошад. Аз ин лиҳоз, хуб мебуд, агар шаҳрвандон барои баланд бардоштани масунияти бадани худ кӯшиш намуда, бештар аз маҳсулотҳои ширӣ ва меваю сабзавот истифода намоянд ва дар баробари ин аз хариду истеъмоли маҳсулот ва хӯроқҳои тезтайёри кӯчагӣ худдорӣ намоянд.

Баъдан либосҳои беморро дар об на камтар аз 15 дақиқа ҷӯшондан даркор. Ҳамчунин, зарфҳои мавриди истифодаи беморро бо маҳлули 1-фоизи содаи хамир ё бо маҳлули 0,5-фоизи маводҳои хлордор безарар гардонидан ба мақсад мувофиқ аст. Ҳамчунин, ҳавои хонаро зуд-зуд иваз намудан даркор.

- Дар сурати мушоҳидаи ҳолати гирифтори ба ин вирус чӣ бояд кард?

- Агар дар муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таълимӣ ё корхонаю хона дар нафаре аломатҳои шубҳанок пайдо шавад, пеш аз ҳама, ба маркази ёрии таъҷилӣ занг задан зарур ва то расидани табибон шахси беморро дар утоқи алоҳида нигоҳ доштан зарур аст. Агар чунин имкон надошта бошанд, дар байни хона парда кашанд, то аз ин беморӣ дигарон сироят наёбанд.

- Байни мардум сару садоҳои паҳн гаштааст, ки гӯё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам вируси тоҷдорро ба қайд гирифтаанд. Оё ин овозаҳо воқеият доранд?

- Инҳо танҳо овозаанду бас. Ва ҳарчанд, хушбахтона, то имрӯз ягон ҳолати сироятёбӣ ба вируси тоҷдор дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, вале ин маънои онро надорад, ки мо бепарвоҳастем. Яъне мо бояд ҳама вақт дар ҳолати омодабош қарор дошта бошем. Ба замми ин, бояд ба гигиенаи шахсӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳем.

- Ташаккур барои як суҳбати самимӣ.
-Саломат бошед.

“БЕШКЕНТ”



чӣ гуна буда метавонад?

- Организми инсон хусусияте дорад, ки ҳар чизи бегона ба он ворид шавад, зидди он мубориза мебарад. Агар аҳамият дода бошед, ҳангоми ҳама бемориҳои сироятӣ аввал ҳарорати беморро месанҷанд. Баландшавии ҳарорат аз он далолат медиҳад, ки дар организми инсон чизи бегона ворид гаштааст, организм зидди он мубориза бурда истодааст ва дар натиҷаи

қадар мебошад. Дар сурате, ки ин ниқобҳо аз пахта истеҳсол шуда бошанд, онро ба муддати 15 дақиқа дар об ҷӯшонидан, хуб дарзмол карда, дубора истифода бурдан мумкин аст.

Дар баробари ин ба гигиенаи шахсӣ аҳамияти ҷиддӣ додан хуб аст. Масалан, дар сурати бо даст ба шахси бемор салом кардан ва дастони худро ба чашмон ё даҳону бинӣ расондан метавонад ин

заиф шудан қарор дорад. Аз ин лиҳоз, ба ин ду табақаи аҳолибояд бештараҳамият дода шавад.

Дар баробари ин аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки бадани худро аз сармохӯрӣ эҳтиёт намоянд, чунки ҳангоми сармохӯрӣ масунияти бадан сунт мегардад, ки ин боиси ба осонӣ гирифтори шудан ба ин беморӣ шуда метавонад.

«Бешкент»

Муассис: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав



Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 феввали соли 2019, тахти №128/РЗ-97 ба қайд гирифта шудааст.

Наشري ба хотири гуногундешӣ низ мавод ба таъбирасонад ва идораи рӯзнома метавонад ба муҳтавои он ҳамфикр набошад.

Дастхат ва суратҳои ба муаллифони баргардонидани намешаванд.

Ҳайати таҳририя:

Сармуҳаррир: Сумангул АСАДБЕКОВА
Котиби масъул: Хушрӯзи МУЛОАСЕН
Мудири шӯба: Амриддин ВАЗИРОВ
Хабарнигор: Замира БУТАЕВА
Саҳифабанд: Рустам САФАРОВ

Рӯзнома дар ҶСК Матбаа-и Кӯрғонтеппа бо теъдоди 500 нусха ба таъбирасонад.

Супориши рақамӣ: _____
Нишонӣ: шаҳраки Баҳор, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, ошӯнаи дувуми Қасри фарҳанг.
тел: 8(3258) 2-21-64
E-mail: n.husrav@mail.ru